

**КОЭФФИЦИЕНТИ АЛОҚАМАНДИИ МАҲСУЛНОКИИ ШИРИИ  
МОДАГОВҲОИ ЗОТИ СИЁҲАЛО ВОБАСТА БА ДАВРАҲОИ ШИРДИҲӢ**  
Тураев С.О.

**Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур**

**Калимаҳои асосӣ:** зотсиёҳ ало, гов, тақроршавӣ, ширдӯши, давраи ширдиҳӣ, говпарварӣ, алоқамандӣ, ирсият, иқтидор.

Дар айни замон парвариши чорвои калони шохдор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои муҳими чорводорӣ ба ҳисоб рафта, саҳми он дар таъмини аҳолии кишвар бо озукаворӣ (гӯшту шир) хело калон мебошад. Бинобар ин гузаронидани корҳои илмию истеҳсолӣ оид ба самаранок истифода намудан ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорвои дар ҷумҳурий парваришёбанда хело муҳим мебошад.

Солҳои охир дар кишвар қисми асосии истеҳсоли ширро аз говҳои зотҳои ширӣ ва ширию гӯштӣ ба даст меоранд. Дар ин ҷода аз тарафи олимон ва мутахасиссони соҳаи чорводорӣ, корҳои зиёд оид ба масалаҳои мукаммалгардонидани маҳсулнокии чорвои намуд ва зотҳои гуногун бо роҳҳои гузаронидани корҳои селексионӣ, аз рӯй талаботи чорво, дуруст ҳӯронидан ва нигоҳбин намудан, парвариши мақсадноки ҷавонаҳо, оғаридани типу зотҳои нави чорво гузаронида шуда, дар натиҷаи ин ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд.

Дар баробари ин, аз рӯй натиҷаҳои корҳои илмии як қатор олимон муайян карда шудааст, ки ба маҳсулнокии чорво омилҳои гуногун таъсир мерасонад ва ҳиссаи таъсири онҳо яхела нест: Мисол: ба маҳсулнокии ширии модагов ҳиссаи ҳӯронидан ва нигоҳбин 59,0 % ташкил менамояд, омилҳои ирсӣ – 24,0 %, омилҳои технологӣ - 17,0 % ва ғ. [2,3]. Ё ин ки таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки вазни зиндаи ғуночинҳое, ки пеш аз бордор кардан 319,3 кг-ро ташкил намудааст, дар давраи якуми ширдиҳӣ маҳсулнокии шириашон ба ҳисоби миёна 2765,8 кг, бо вазни зиндаи 341,8 кг – 2963,4 кг ва 369,7 кг – 3353,9 кг-ро ташкил медиҳад. Мувоғиқа ба ин нишондодҳо говҳои гурӯҳи сеюм дар давраи сеюми ширдиҳӣ нисбат ба чорвои гурӯҳи дуюм-6,9% ва гурӯҳи якум бошад – 8,5 % ( $P>0,95$ ) зиёд шир додааст [1].

Дар баробари ин дастовардҳо қайд намудан бамаврид аст, ки масалаҳои муайян намудани коэфитсиенти вобастагии нишондодҳои ирсии чорво бо ҳусусиятҳои ҳочагидорӣ ва маҳсулнокии он то ҳол ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин сабаб дар мақолаи мазкур вобастагии (коррелятсия) маҳсулнокии ширии модаговҳо дар давоми се давраи ширдиҳиашон муайян карда шудааст.

Таҳқиқотҳо оид ба ин масала дар саршумори говҳои ҷинси тоҷикӣ зотсиёҳ алои ҳочагии зотпарварии А. Юсупови шаҳри Ҳисор дар солҳои 2014–2020 гузаронида шудааст. Мақсади асосии таҳқиқотҳои мазкур муайян намудани коэфитсиенти алоқамандии миқдори шир дар давраҳои алоҳидаи ширдехӣ иборат мебошад.

Барои гузаронидани таҳқиқотҳо 30 сар говҳои зоиши бори аввал чудо карда шуда, онҳо аз рӯй нишондодҳои ширдӯши дар давраи ширдехиашон ба се гуруҳ тақсим карда шудаанд – паст, миёна ва баланд. Муайян намудани коэфитсиенти алоқамандии ширдӯши дар таносуби давраҳои ширдехии якум бо дуюм, якум бо сеюм ва дуюм бо сеюм дар асоси формулаи зерин муайян карда шудааст:

$$M \pm m \text{ Lim (min/man)}$$

Маҳсулнокии ширии онҳоро аз рӯйи ширдӯшии санчишӣ ва баҳисобгирии маҳсулнокии ҳармоҳаи ширдиҳӣ муйян намудем, ки натиҷаи он дар ҷадвал оварда шудааст.

Аз нишондодҳои ҷадвал бармеояд, ки коэфитсиенти алоқамандӣ аз дараҷаи маҳсулнокии ширии гурӯҳҳо вобастагӣ дорад. Дар гурӯҳӣ I, ки маҳсулнокии шириашон нисбатан паст мебошад ин нишондод дар давраи II ширдиҳӣ нисбат ба I зиёд буда  $+0,031$  ташкил медиҳад, давраи III нисбат ба I  $+0,420$ , давраи III нисбат ба II  $+0,192$  мебошад. Дар гурӯҳӣ дуюм, ки маҳсулнокии шириашон миёна мебошад, ин нишондод мутаносибан ҷунин мебошад: II – I  $+0,140$ , III – I  $+0,583$ , III – II  $+0,281$ . Грӯҳи сеюм, ки дорои маҳсулнокии баланд мебошанд коэфитсиенти алоқамандиашон нисбат ба ду гурӯҳи аввала зиёд мебошад: II - I  $+0,850$ , III - I  $+0,686$ , III - II  $+0,313$ .

**Ҷадвали коррелятсияи алоқамандии ширдиҳӣ аз давраҳои алоҳидаи ширдиҳӣ**

Гурӯҳҳо	Давраҳои ширдихӣ		
	II-I	III - I	III - II
Маҳсулнокии паст	+ 0,031	+ 0,420	+ 0,192
Маҳсулнокии миёна	+ 0,140	+ 0,583	+ 0,281
Маҳсулнокии баланд	+ 0,850	+ 0,686	+ 0,313

Аз таҳлили натиҷаҳои ҷадвал ҷунин бармеояд, ки чи қадар маҳсулнокии ширӣ баланд бошад, қоэфитсиенти алоқамандӣ ҳамон қадар зиёд мешавад.

Ҳамин тариқ интихоби дуруст ва хостагирии мақсаднок аз рӯйи аломати мазкур дар пода барои мустаҳкам шудани ин аломат, инчунин зиёд шудани саршумори ҷорвои дорои маҳсулнокии баланди ширӣ, шароит фароҳам меорад. Дар таҳқиқотҳои зерин муайян карда шудааст, ки қоэфистиенти алоқамандии маҳсулнокии ширӣ дар давраҳои алоҳидаи ширдихӣ аз маҳсулнокии гурӯҳҳо вобастагӣ дорад. Ҷуноне, ки аз нишондодҳои ҷадвал дидা мешавад қоэфитсиенти алоқамандӣ дар гурӯҳи сеюм, ки маҳсулнокии шириашон нисбат ба ду гурӯҳи дигар баланд аст, зиёд мебошад.

### АДАБИЁТ:

1. Даминова К.Х. Биотехнологические приёмы повышения молочной продуктивности таджикского типа черно-пестрой породы скота: автореф. диссер. канд.с.-х. наук/Даминова К.Х./-Душанбе,2016–21с.
2. Суллер И.Л. Селекция крупного рогатого скота молочных пород [Текст] / И.Л. Суллер. – СПб.: АМА НЗ РФ, 2012. – 139 с.
3. Ворошилова Е.Д. Влияние генетических и средовых факторов на продуктивные качества коров типа Ирменский: автореф. диссер. канд.с.-х.наук/Ворошилова Е.Д./-Новосибирск.-2007–24с.

### АННОТАЦИЯ

#### КОЭФФИЦЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЧЕРНО ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПО ПЕРИОДАМИ ЛАКТАЦИИ

В данной статье приведены результаты проведенных научных исследований по определению удоя коров черно пестрой породы по трем завершенным лактациям и определены коэффициенты корреляции между лактациями, в зависимости от уровня молочной продуктивности по первой лактации. Установлено, что коэффициент корреляции удоя у коров с низкой молочной продуктивностью, между второй и первой лактациями составлял + 0,031, третьей и первой - + 0,420 и третьей и второй - + 0,192. Значение этого показателя у коров со средними показателями удоя составляло, соответственно: + 0,140; + 0,583; + 0,281, а с высокими показателями удоя - + 0,850; + 0,686; + 0,313.

**Ключевые слова:** порода, черно - пестрая, корова, повторяемость, удой: лактационный период, скотоводство, взаимосвязь, генетика, потенциал.

#### CORRELATION COEFFICIENT OF DAIRY PRODUCTIVITY OF BLACK AND WHITE COWS BY LACTATION PERIODS

In this article presents the results of scientific researchs to determine the milking of black-and-white cows for three completed lactations and determined the correlation coefficients between lactations, depending on the level of milk production in the first lactation. It was found that the correlation coefficient of milking cows with low milk productivity between the second and first lactation was + 0.031, third and first + 0.420 and third and second + 0.192. The value of this indicator for cows with average milk was, severally, + 0.140; + 0.583; + 0.281, and with high milk - + 0.850; + 0.686; + 0.313.

**Key words:** breed, black and white cow, repeatability, milk yield, lactation period, cattle breeding, correlatip, genetics, potential.

#### Сведение об авторе:

Тураев Сайтхотам Олимхуджаевич, ассистент кафедры разведение и генетики сельскохозяйственных животных зоотехнического факультета ТАУ имени Ш.Шотемур. 734003, Таджикистан г. Душанбе пр. Рудаки 146 Телефон: (+992) 907-83-56-36.